

УДК 811.21/22
ББК 81.2 - 8я73

**«ОРФОГРАФИЯ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ
МУҲИМТАРИН ҚОИДАҲО» (1940) ВА
МАҶОМИ ИН ҔАР ТАШАККУЛИ
ИМЛОИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ**

**“ОРФОГРАФИЯ ТАДЖИКСКОГО
ЯЗЫКА. ВАЖНЕЙШИЕ ПРАВИЛА”
(1940) И ЕЁ МЕСТО В
ФОРМИРОВАНИИ ОРФОГРАФИИ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА**

**«ORTHOGRAPHY OF THE TAJIK
LANGUAGE. THE MOST IMPORTANT
RULES» (1940) AND ITS PLACE IN THE
FORMATION OF TAJIK LANGUAGE
SPELLING**

**Ҳомидова Замирахон .Абдуҳафизовна,
н.и.ф., дотсенти кафедраи
умумидонишгоҳии забони тоҷикии ДДХ ба
номи акад. Б.Гафуров
(Тоҷикистон, Хӯҷанд)**

**Ҳамида Замирахон Абдуҳафизовна,
к.филол.н., доцент обиҷеуниверситетской
кафедры таджикского языка ХГУ им.
акад. Б.Гафурова (Таджикистан, Хӯҷанд)**

*Khomidova Zamirakhon Abduhafizovna,
candidate of philological sciences, Associate
Professor of the all-University the department
of the Tajik language under KhSU named after
acad. B. Gafurov (Tajikistan, Khujand)
E-MAIL: zamirakhon.khomidova@mail.ru*

Вожаҳои қалидӣ: имлои забони тоҷикӣ, алифбо, алифбои кириллиасоси тоҷикӣ, таҳияи
имло, орфографияи забони тоҷикӣ(1940)

«Орфографияи забони тоҷикӣ. Муҳимтарин қоидаҳо» (1940) нахустимлои забони
тоҷикӣ бо алифбои кириллиасос ба шумор рафта, барои таҳия гардиданӣ имлоҳои
солҳои баъдӣ заминай мусоид фароҳам овардааст. Муаллифи маҷола қӯшии ба ҳарҷ
додааст, ки аз нигоҳи имли забоншиносии имрӯза бурду боҳти қоидаҳои имлои мазкурро
мавриди арзёбӣ қарор дигарӣ. Ҳангоми таҳлил баъзе қоидаҳои имлои 1940 бо қоидаҳои
таҳияшудаи солҳои баъдӣ муқоиса гардида, дар ин заминай камбудиву нуқсанҳои онро
собит месозад. Дар маҷола тазаккур ёфтааст, ки бештари муқаррароти имлои
мавриди назар то имрӯз будуни тағйирот дар имлои забони тоҷикӣ барҷоӣ буда, ин
шаҳодат аз он медиҳад, ки мураттибон зимини таҳияи аввалин қоидаҳои имло бо ҳатти
имрӯза раванди дурустро пеш гирифтаанд.

Ключевые слова: орфография таджикского языка, алфавит, кириллическая графика
таджикского языка, арабская графика, латинская графика, орфография таджик-
ского языка 1940 года

Статья посвящена анализу особенностей подготовки и принятия первого пособия
“Орфография таджикского языка. “Важнейшие правила” (1940). Пособие было разработано в первый период возникновения орфографии таджикского языка после перехода с латиницы на кириллицу. После скрупулезного изучения указанного издания автор приходит к выводу, что большинство положений “Орфографии таджикского языка” без изменений функционирует в современном таджикском языке, что свидетельствует о научном подходе специалистов к этой работе в 1940 году. Также

отмечается, что в процессе составления первой “Орфографии таджикского языка” интересы таджикского языка не всегда ставились во главу угла, поэтому большинство сегодняшних орфографических проблем восходит к первой орфографии таджикского языка на кириллице.

Key words: orthography of the Tajik language, alphabet, Cyrillic script of Tajik, Arabic script, Roman type, orfography of the Tajik language being the pattern of 1940

The article dwells on the peculiarities related to preparation and adoption of the first «Orthography of the Tajik Language», its most important rules (1940) considered as the first period of Tajik spelling after the transition of the alphabet from Latin into Cyrillic. After the scrupulous study of the introduced orthography the author comes to the conclusion that the bulk of the provisions from «Orthography of the Tajik Language» have been functioning without alterations in Modern Tajik of today; the fact testifying to a right scientific approach of experts towards this cause in 1940. It is noted either that in the process of the elaboration of the first «Orthography of the Tajik Language» the interests of the language in question did not always reign supreme; due to this the majority of today's unsolved orthographical problems are traced back to the first work concerned with Tajik spelling in Cyrillic.

Табдили алифбои лотиниасоси тоҷикӣ ба алифбои кириллиасоси тоҷикӣ дар назди мутахассисони бахши соҳтмони забони адабии тоҷикӣ вазифаи таҳия ва танзими муҳимтарин қоидаҳои имлои забони тоҷикиро ба миён гузошт ва ҳалли муваффақонаи онҳо бояд дар маҷмӯъ ба раванди дурустӣ амалкарди забони адабӣ оварда мерасонид. Аз ин рӯ, дар баробари таҳия ва нашри “Лоиҳаи алифбои нави кириллиасоси забони тоҷикӣ” бахши таъриху забоншиносии Базаи тоҷикистонии Академияи илмҳои СССР қоидаҳои орфографияи забони тоҷикиро омода ва манзури чоп намуданд. Таҳия ва қабули «Орфографияи забони тоҷикӣ. Муҳимтарин қоидаҳо» (1940) (“ОЗТ”-1940) марҳилай аввалини ташаккули имлои забони тоҷикӣ бо алифбои нави кириллиасоси тоҷикӣ маҳсуб мейёбад.

«ОЗТ» (1940) то ба ҳол ба таври бояду шояд мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст ва дар мақолаю асарҳои ба бахши соҳтмони забони адабии тоҷикӣ бахшидашуда бурду боҳти он арзёбӣ нагардидааст. Маҳз бо дарназардошти матлаби зикршуда атрофи ин санадҳои қоидаҳои имло баррасии хешро дар ин мақола пешниҳод менамоем, то муайян гардад, ки он дар ташаккули имлои имрӯзӣ мо чӣ мақомеро қасб намудааст.

«ОЗТ» (1940) бо муаррифиномаи Институти илмӣ-тадқиқотии мактабҳои КИМ (Комисариати иҷроияи марказӣ)-и Тоҷикистон оғоз ёфта, аз 12 бахши асосӣ ва мушаҳҳас иборат мебошад.

Бахш (фасл) -и 1-ум, ки «Орфографияи бъзе садонокҳо» номгузорӣ гардидааст, аз 10 модда (§§1-10) иборат буда, масоили муҳими имлои як гурӯҳ садонокҳоро мавриди таъкид ва таъйин қарор додааст.

Аз ҷумла дар моддаи 1 (§1)-ум имлои ҳарфи «е» оварда шудааст ва дар таъйин кардани тарзи навишти он талаффузро меъёри асосӣ пазируфтаанд. Масалан: а) ҳарфи **е** дар оғози калима ва ё ҳичо, инчунин, баъди алломатҳои сакта (ъ) ва ҷудой (ъ) **йе** (йотбарсар), яъне **й** ва **е**-ро дар якҷоягӣ ифода мекунад, кор фармуда мешавад: елим, Евгений, Ефим, объект, Егор, Европа, хонае, кӯчае, пъеса, объект ва гайраҳо; б) баъди овози ҳамсадо **е** ҳамгуни э талаффуз мешавад ва **е** навишта мешавад. Масалан,

бед, мех, тег, мева, тема, студент, проспект, китобе, марде ва дафтаре; в) дар калимаҳои сактадор новобаста аз талаффуз ҳамеша «е» навишта мешавад: меъда, шеър, толеъ, неъмат, феъл, васеъ, воқеъ (4, с.5-6).

Муқаррароте, ки дар охир зикр намудем, гурез аз меъёри талаффузи эътирофкардаи муаллифони «ОЗТ» (1940) маҳсуб ёфта, дугунагии барҳӯрди эшонро нисбати имлои навишти «е» нишон медиҳад.

Моддаи (§) 2-юм ба имлои навишти «ҳарфи ё» баҳшида шуда, истифодаи он дар ду мавқеъ: 1) дар оғози калима ва ё ҳичо ва 2) баъд аз «аломати сакта ва чудой» -ъ, ь «овози **йо**, яъне **й** ва **о**-ро, ки яклухт гуфта мешавад», муқаррар гардидааст: Ёдгор, Яхъё, сайёҳ, сайёра, мухайё, ихтиёр, иштиёқ, ёлка, приёмник ва ғ. Бо нишондоди «ОЗТ» (1940) **район** ва **майор** мувофиқи имлои аслии онҳо навишта мешаванд. Инчунин дар қисмати «ёдоварӣ» зикр гардидааст, ки калимаҳои «советӣ» ва интернатсионалий новобаста аз талаффузи «ё» бо «о» наздик будан, бо «ё» китобат мегарданд: самолёт, пулемёт, развёрстка, режиссёр, слёт, чертёж, актёр ва гайра (4, с.6).

Дар моддаи (§) 3-юм, ки ба имлои «и» баҳшида шудааст, чанд лаҳзаи ҷолиб ба назар мерасад ва зикри онҳо пураҳамият арзёбӣ мегардад: а) овози **и** дар аввал ва байни калима новобаста аз дарозу қӯтоҳ шуданаш ба ҳарфи **и** навишта мешавад. Масалан: иморат, иқлим, ниҳол, бин, бино, ифода, иқбол, режим, пионер, пик, пир, жир, ид, тир ва гайраҳо. Дар ин ҷо зикр кардан бамаврид аст, ки «и»-ҳои калимаҳои мазкур ва ҳамшабеҳи онҳо дар алифбои лотинии тоҷикӣ ба **i** ва **ї** ифода мегардидаанд; б) дар ин санад, ки оғози ташаккули имлои алифбои кириллиасос маҳсуб мейбад, тарзи навишти калимаҳои иқтибосии арабии масдари «муфоъала» ба тарзи «муфоъила» муқаррар карда шуд. Масалан: мубориза, мунозира, мусоҳиба, мубоҳиса, муболига, муколима, муносибат, муҳосира ва гайраҳо. Тазаккур бояд дод, ки дар қоидаҳои баъдии имлои забони тоҷикӣ ин падида борҳо мавриди баҳс қарор гирифтааст. Дар муқаррар кардани ин қоида талаффузи ин калимаҳо чун меъёр қабул карда шудааст; в) овози **ы**-и русӣ низ дар заминай талаффузи тоҷикиаш ба «и» ифода гардида, танҳо дар охири калима ба «а» мубаддал мешавад: Виборг, виставка, музика ва гайраҳо; консервы – консерва, маневры – маневра ва гайраҳо (4, с.6). Ин муқаррароти калимаҳои русӣ-интернатсионалий то ҳол побарҷост.

Дар моддаи 4 (§ 4) ҳарфи **о** мавриди танзим қарор гирифта, муқаррар гардидааст, ки баъзан «садоноки **о** дар охири калима ояд, баъд аз он илова шудани ҳарфи **й** мумкин аст». Ин шарҳ басе соддалавҳона арзёбӣ мегардад, зоро набояд фаромӯш кард, ки ин овоз дар решай ин қабил калимаҳо таъриҳан чой дошта, тавзеҳи дигареро тақозо мекунад. Масалан, по – пой, ҷо – чой, намо – намой ва гайра (4, с.7).

Аз тафсир ва тавзеҳи «ОЗТ» (1940) бармеояд, ки ҳарфи «у» дар калимаҳои амсоли **шуд**, **буғ**, **сум**, **қум**, **буз**, **бур**, **гул** «овози у-и қӯтоҳтар» ва дар калимаҳои мисли **ҳуқуқ**, **ҳуқумат**, **культура**, **дур**, **дуд** «у-и кашидатар»-ро ифода мекунад. Ин қоида қарib бидуни тағиیر ва ё такмил дар қоидаҳои имлои баъдӣ зикр мегардад.

Банди 6 (§ 6)-ум ба муайян кардани имлои э баҳшида шуда, мувофиқи ин муқаррарот «ҳарфи э дар калимаҳо, ки овози э шунида мешавад, дар сари калима ва ё ҳичо кор фармуда мешавад. Масалан, Эрон, Эргаш, экипаж, поэма, элемент, поэтика, эълон, экономика, эътибор, симёлак ва монанди ин» (4, с.7). Ба назар мерасад, ки мавқеи талаффузи э саҳҳ майян нашудааст, зоро дар банди 1 (§1)-ум ва қисми «б» зикр гардидааст, ки «баъд аз овозҳои ҳамсадо овози е монанди овози э шунида мешавад» (4, с.6), vale ҳарфи е навишта мешавад.

Банди 7 ва 8 (§§7 ва 8)-ум ба имлои йотбарсарҳои **ю** ва **я** ихтисос дода шудааст. Ҳарфи **ю** ду вазифаро ичро мекунад: а) барои ифодаи овози **йу**, яъне **й** ва **у**: Юсуф, Юнус, афъон, союз, революция, бюро, юндӣ, юнучқа, июль, юмор ва гайраҳо; б) барои ифодаи овози **йӯ**, яъне овози **й** ва **ӯ**: йӯрга, Йӯлдош, дуйӯм, сейӯм ва монанди инҳо. Аз тавзехи «ОЗТ» (1940) бармеояд, ки ин қабил калимаҳо дар забони тоҷикӣ миқдоран кам буда, аз ин сабаб «барои он ҳарфи маҳсус қабул карда нашудааст» (4, с.7-8).

Имлои **ӯ** дар ин аснод (банди 10) хеле сода ва одӣ бидуни дарназардошти мансубияти забонии вожаҳои дорои **ӯ** муайян карда шудааст. Масалан, «ҳарфи **ӯ** дар калимаҳои **рӯда**, **мӯрча**, **гуфтугӯ**, **сӯхтор**, **сӯзан**, **ӯлмас**, **ҷӯй** ва **бӯ** барин калимаҳо кор фармуда мешавад». Тъқид мегардад, ки «гоҳо ба ҷои худ кор нафармуданি садоники **ӯ**, ҳатто ба маъни калима ҳалал мерасонад. Масалан, гул-гӯл, сум-сӯм, шух-шӯҳ, куш-кӯш ва монанди ин» (4, с.8). Инчунин вижагиҳои истифода ва навишти **ӯ** ба таври зер муайян гардидааст:

а) дар охири баъзе калимаҳои бо **ӯ** тамомшаванд ҳарфи **й** илова кардан имконпазир аст. Масалан, **рӯ-рӯй**, **мӯ-мӯй**, **бишӯ-бишӯй**, **сӯ-сӯй**, **ҷӯ-ҷӯй** ва гайраҳо;

б) дар ҳичкои баста пеш аз ҳарфи **ҳ** ҳамеша **ӯ** ва дар ҳичкои кушода голибан ҳарфи **ӯ** навишта мешавад. Масалан: **сӯҳбат**, **мӯҳтарам**, **Мӯҳсин**, **ӯҳда**, **мӯҳлат**, **муҳим**, **муҳиб**, **муҳаббат**, **зухур**, **муҳочир** ва гайраҳо;

в) дар баъзе вожаҳо пеш аз **ҳ**-и ҳичкои кушода ҳарфи **ӯ** меояд. Масалан: **кӯҳистон**, **рӯҳӣ** ва гайраҳо;

г) дар калимаҳои сактадор (**ъ**) пеш аз аломати сакта ҳарфи **ӯ** навишта мешавад. Масалан, **шӯъба**, **мӯътадил**, **мамнӯъ**, **шӯъла**, **мӯътабар** ва монанди онҳо (4, с.9).

Тазаккур додан бамавқеъ аст, ки дар «ОЗТ» (1940) ҳангоми муайян кардани имлои **ӯ** ба меъёри таъриҳӣ ва баромади забонии вожаҳо муроот карда нашудааст ва ҳангоми мисол овардан калимаҳои иқтибосӣ ва вожаҳои аслӣ оmezish ёфтаанд. Барилова, дар муайянкунии **ӯ**-и дароз дар ду мавқеъ – пеш аз **ҳ** ва **ъ** дар ҳичкои кушодаю пӯшида шахсро ба фикре меорад, ки чаро дар ин қабил калимаҳо **ӯ** дароз аст, на кӯтоҳ. Меъёри асосӣ талаффуз аст, ё ҷизи дигар.

Дар мавриди баҳси **ӯ**-и дароз ва **ӯ**-и кӯтоҳ мо дар мақолаи дигар оид ба ин мавзӯъ тавакқуф ҳоҳем кард, зоро ин мавзӯъ аз масоили доғи баҳси солҳои охири имлои тоҷикӣ маҳсуб мейбад.

Фасли дуюми «ОЗТ» (1940) «Орфографияи баъзе ҳамсадоҳо, бесадоҳо ва нимсадоҳо» унвон гирифта, имлои марбути онҳоро муайян ва таъйин намудааст. Қобил ба ёдоварист, ки дар ин қисмат асосан принсипи таъриҳӣ меъёри асосӣ пазируфта шудааст. Аз ҷумла, дар банди 12 (§12)-ум тарзи навишти як гурӯҳ калимаҳо дар охири ҳичояшон «в» ҳамчун «ф» талаффуз шавад ҳам, ҷун «в» навишта мешавад. Маъмулан, ин қабил калимаҳои иқтибосӣ (руйӣ ва интернатсионали) буда, ин сифати онҳо дар «ОЗТ» (1940) зикр наёфтааст. Масалан, афткор-автор, афтобус-автобус, афтомобиль-автомобиль, актиф-актив, состаф-состав, ҳафса-ҳавса, Комилоф-Комилов ва гайраҳо. Дар қисмати «ёдоварӣ» тъқид гардидааст, ки дар баъзе вожаҳо (дар байн ва охири ҳичоҳо) овози бечарангӣ **ф** ҷун **в** талаффуз мегардад, вале баръакси қоидai боло **ф** навиштан шарт мебошад. Масалан, авсона-афсона, авғон-ағфон, ҷавс-ҷафс, ғавс-ғафс ва гайраҳо. Инчунин дар иддае аз калимаҳо **ф** ба мисли **п** талаффуз гардад ҳам, **ф** навишта мешавад. Масалан, гӯспанд-гӯсфанд, нисп-нисф ва гайраҳо (4, с.9). Айни ҳамин матлаб дар муайян кардани имлои ҳарфҳои **д**, **к**, **ғ**, **к**, **ҳ** ва

ҳ ба назар мерасад (масалан, обот-обод, озот-озод, қант-қанд, калит-калид, кабут-кабуд, зуттар-зудтар ва гайраҳо (4, с.11).

Қазоват бояд кард, ки дар таъйин кардани муқаррароти фавқ ду меъёр чун асос пазируфта шудааст:

1) бидуни баҳс қабул кардани тарҳ ва имлои навишти як гурӯҳ вожаҳои иқтибосии русию интернатсионалӣ дар мисоли вожаҳои автор, автобус, актив, состав ва гайраҳо;

2) бо дарназардошти меъёри таърихӣ, на талаффуз навиштани калимаҳои амсоли ҳавсалла, чафс, гафс, афсона, афгон, гӯсфанд, нисф ва гайраҳо.

Банди 17 (§17)-ум ба «Орфографияи баъзе калимаҳо» иҳтинос ёфта, имлои иддае аз калимаҳо аз рӯи талаффузашон таъин карда шудааст: баҳмал, амбор, замбӯр, думба, гумбаз, тамбал, амбӯр, тамбӯр, замбар, шамбе, нагора, болға, гоз (4, с.12). Бо мурури замон дар муқаррар кардани имлои ин қабил калимаҳо таҷдиди назар сурат гирифтааст. Масалан, дар «Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ» (2011) («ҚИЗТ» - 2011) омадааст, ки «ҳамсадои **и** пеш аз **б** ба сурати **м** талаффуз шуда, аммо тибқи меъёр **и** навишта мешавад: анбор, анбӯр, занбар, занбӯр ва гайра» (3, с.17-18).

Дар банди 18 (§18)-уми «ОЗТ» (1940) ба зуҳороти ташдид имлои воқеӣ ва муқаррароти саҳҳ пешниҳод гардидааст, танҳо тавзехи он муғлақ баён гардидааст, яъне «дар калимаҳо як ҳамсадои дар байни ду садонок омадагӣ, бошиддат ва ё дарозтар талаффуз мейбад ва дар навиштан бо ду ҳарф навишта мешаванд. Масалан, муддат, модда, пилла, содда, баққол, аввал, арра, коммунист, миллион, сессия, программа, аппарат ва монанди ин» (4, с.12). Тавре ки аз иқтибос бармеояд, муаллифони «ОЗТ» имлои навишти калимаҳои ташдиддорро дуруст таъйин кардаанд, vale қоидai манзуркарда ин зуҳороти забониро дуруст бозгӯй карда натавонистааст. Инчунин дар ёдоварии ин банд имлои калимаҳои арабие, ки дар таркибашон ташдид доранд, зимни истифодаи онҳо дар ибораҳо нишон дода шудааст ва муқаррарот дар «ҚИЗТ»(2011)(3) низ оварда шудааст. Дар «ОЗТ» (1940) муқаррар гардидааст, ки «калимаҳои монанди **зид**, **фан**, **ҳал**, **ҳат** ва монанди инҳо дар охирашон бандак ва ё суффикс қабул кунанд, ҳарфи охиронашон такрор шуда меояд. Масалан, зидди душман, масъалаи фанӣ, ҳалли масъала, кори ҳаттӣ ва монанди ин» (4, с.12;3, с.19-20).

Қобили зикр аст, ки баъди табдили алифбои лотинии тоҷикӣ ба ҳатти кирилиасоси тоҷикӣ масъалаи имлои калимаҳои иқтибосии русию интернатсионалӣ ба майдони баҳс қашида шуд. Азбаски «ОЗТ» (1940) аввалин қоидаҳои имлоии расмии баъди қабули алифбои кирилиасоси тоҷикӣ маҳсуб мейбад, мавқei он дар таъйини қоидаҳои имлои калимаҳои русию интернатсионалӣ пурҳамият арзёбӣ мегардад. Дар байни калимаҳои мазкур гурӯҳе бо талаффузи вижана ва дорои овозҳои мутафаррики хеш чудо мешаванд ва замони иқтибос шуданашон ба забони тоҷикӣ бо дарназардошти муқаррароти имлои забони тоҷикӣ китобат мешаванд. Аз чумла, дар бандҳои 20 (§20), 21 (§21), 23 (§23) ва 24 (§24, ёдоварӣ) -ум имлои калимаҳои русию интернатсионалӣ муайян карда шудааст, ки зикри онҳо хеле бамаврид ҳоҳад буд:

1) ҳарфи **ц** танҳо дар калимаҳои советӣ-интернатсионалӣ ба кор бурда мешавад. Масалан: цикл, цемент, циркуль, концерт, доцент, лекция, процесс, интернационал, комсомолец ва монанди ин;

2) таркиби **шч** (щ) ифодагари овози **щ**-и алифбои русӣ маҳсуб ёфта, дар забони тоҷикӣ бо ҳамин шакл – **шч** истифода мегардад. Масалан, Шкорс, Шчедрин, Мешчанин, помешчик, баршчина, боршч ва монанди ин;

3) калимаҳои иқтибосии советӣ ва интернатсионалӣ, ки ба забони тоҷикӣ даромадаанд ва дар таркибашон аломати чудоӣ – **ъ** доранд, муроот карда шуда, дар шакли забони русиашон навишта мешаванд. Масалан, большевик, бюллетень, табель, автомобиль, руль, роль, альбом, консультант ва монанди ин. Инчунин муқаррар карда мешавад, ки дар ин қабил калимаҳо дар вақти калимасозӣ аломати чудоӣ (ъ)-и охиро калима ҳазф мегардад. Масалан: автомобилсозӣ, табелҷӣ, автомобилий ва гайраҳо;

4) калимаҳои русӣ-интернатсионалии ъ-дор мувофиқи навишти русиашон қобили қабул мебошанд. Масалан, съезд, объект, субъект, разъезд ва гайраҳо (4, с.13-14).

Дар бораи имлои калимаҳои «ы»-дори русӣ бошад, мо дар оғози мақола таваққуф намуда будем.

Фасли сеюми «ОЗТ» (1940) (с.15-20) ба таъянин кардани имлои исмҳо бахшида шудааст ва аз бандҳои 26-28 (§26-28) иборат мебошад. Дар ин фасл ба масъалаҳои зерини имло таваҷҷӯҳ зоҳир гардидааст:

1) ҷамъандии исмҳо бо суффиксҳои **-ҳо**, **-он**, **-гон**, **-ён**, **-вон** амалӣ мегардад ва бо исмҳо якҷоя навишта мешаванд. Масалан, хона-хонаҳо, гӯсфанд-гӯсфандон, колхозҷӣ-колхозчиён, оҳу-оҳувон, абру-абрувон ва ғ.;

2) суффикси **-гон** ғолибан барои ҷамъандии исмҳои ҷондори бо **а** тамомшаванда истифода мегардад. Масалан, талаба-талабагон, парранда-паррандагон, нависанда-нависандагон ва ғ.;

3) суффикси **-ён** бештар дар ҷамъандии исмҳои ҷондори бо **о**, **ӯ**, **ӣ** ҳатмшуда иштирок мекунад. Масалан, бобо-бобоён, доно-доноён, ростгӯ-ростгӯён, хубрӯ-хубрӯён, моҳӣ-моҳиён ва ғ.;

4) суффикси **-он** беш аз ҳама дар ҷамъандии исмҳои ҷондори бо ҳамсадо тамомшаванда истифода мегардад. Масалан, мард-мардон, мурғ-мурғон, дарахт-дараҳтон, ҷашм-ҷашмон ва ғ.;

5) суффикси **-вон** дар охиро исмҳои бо у ҳатмшуда омада, шумораи ҷамъро ифода мекунад. Масалан, оҳу-оҳувон, абру-абрувон, бозу-бозувон ва монанди ин;

6) **-ҳо** ҳамчун суффикси ҷамъандӣ барои исмҳои ҷондору бечон умумӣ маҳсуб меёбад. Масалан, қалам-қаламҳо, газета-газетаҳо, одам-одамҳо, абру-абруҳо ва монанди ин (4, с.15-16);

7) исмҳои хос (§27): номҳои инсон, падар, фамилия, таҳаллус, ифтиҳорӣ, чуғрофӣ, ҳайвонҳо, ташкилоту муассисаҳо, исмҳои хоси шакли иборадошта (Союзи Республикаҳои Советии Социалистӣ, Аскари Сурҳ, Комиссариати Ҳалқии Маорифи Тоҷикистон, Флоти Сурҳ ва ғ.), ихтизорҳо (Совнарком ва ғ.) ва гайраҳо бо ҳарфи қалон навишта мешаванд;

8) исмҳои хос (фамилияҳо)-и дар таркиби худ «зода» доранд, қисматҳои он бо дефис чудо карда мешаванд. Масалан, Раҳмат-зода, Ҳаким-зода ва гайраҳо;

9) умуман, фамилияҳо дар забони тоҷикӣ бо роҳҳои зерин соҳта мешаванд: а) бо илова кардани суффикси **-ӣ**: Ҳайдарӣ, Аҳрорӣ, Раҳимӣ, Деҳотӣ ва ғ.; б) бо илова кардани суффиксҳои русии фамилиясози **-ов**, **-ова**, **-ев**, **-ева**: Каримова, Гладкова, Ҷӯраева, Набиев, Юлдошева, Куйбишева ва гайра (4,18-20);

10) имлои исмҳои соҳта (§28) дар «ОЗТ» (1940) ба таври зайл муайян карда шудаанд: а) суффиксҳое, ки аз сифат исми абстракт месозанд, **-ӣ**, **-гӣ** маҳсуб меёбанд. Масалан, сурҳ-сурҳӣ, хурсанд-хурсандӣ, баланд-баландӣ, ҷавон-ҷавонӣ ва монанди онҳо ва баъди садонок **-гӣ** меояд: бегона-бегонагӣ, бечора-бечорагӣ, дангоса-

дангосагӣ ва ғайраҳо; б) суффиксҳои **-чӣ** ва **-чиғӣ**, **-ист**, **-истка**, **-ка**, **-истон**, **-дон**, **-изм**, **-изация**, **-иш**, **-ор**, **-ок** ва ғайраҳо якҷоя навишта мешаванд. Масалан, колхозчӣ, табелҷӣ, абрешимчигӣ, миллатчигӣ, тракторист, машинистка, пионерка, кӯҳистон, қаламдон, большевизм, коллективизация, хониш, гуфтор, хӯрок ва ғайра. Ин ҷо чанд мисоли иқтибосии русӣ ва интернатсионалий манзур шуда, суффиксҳои онҳо низ дар қатори пасвандҳои тоҷикии **-истон**, **-дон**, **-ор**, **-иш**, **-ок** ва ғайраҳо арзёбӣ гардидаанд, ки таҳлили ғалат мебошад. Зоро калимаҳои мазкур (тракторист, машинистка, пионерка, большевизм, коллективизация ва амсолашон) дар шакли русиашон ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, аз ин рӯ, бархӯрди мусаннифони «ОЗТ» (1940) қобили қабул нест (4, с.18-20).

Фасли IV ба имлои сифат бахшида шудааст ва дар он муҳимтарин қоидаҳои имлои сифат таъян гардидааст. Аз ҷумла, сифатҳои мураккаби зерин бо дефис навишта мешаванд. Масалан, илмӣ-тадқиқотӣ, политикий-экономикий, оммавӣ-маданий, маданий-маишӣ ва г. Сифатҳои таъкидӣ бошанд, ҳамеша якҷоя навишта мешаванд. Масалан, супсурҳ, сипсиёҳ, сапсафед, топтоза, топторик, лӯблӯнда, лублуч, кабкабуд ва ғайраҳо (4, с.20-21). Қобили зикр аст, ки ин қоида дар имлои забони тоҷикӣ борҳо тағиیر ёфтааст.

Дар ҳусуси имлои шумора фасли V «ОЗТ» (1940) бахшида шудааст ва муҳимтарин муқаррароти он зикр гардидааст, ки аз инҳо иборат мебошанд. Аз ҷумла: 1) шумораҳо аз калимаҳои дигар чудо навишта мешаванд. Масалан, панҷ китоб, даҳ талаба ва монанди инҳо; 2) шумораҳои мураккаб то ҳазор якҷоя навишта мешаванд. Масалан, ёздаҳ, дувоздаҳ, ҳафдаҳ, ҳаждаҳ, ҳафтод, ҳаштод, дусад, ҷорсад, нӯҳсад; 3) шумораҳои таркибии бо пайвандаки **-у** (**-ю**) алоқаманд шудаанд, чудо навишта мешаванд. Масалан, бисту як, ҳаштоду панҷ, яксаду сио шаш, ҳазору нӯҳсаду чил ва ғайраҳо; 4) шумораҳои касрӣ бо дефис навишта мешаванд. Масалан, се-чор, ҳафт-ҳашт, понздаҳ-бист (4, с.21); 5) аз нумеративҳо **-та** якҷоя навишта мешавад. Масалан, дута қалам, панҷта талаба ва ғайраҳо (4, с.21).

Дар қисмати имлои ҷонишинҳо (§VI) ҳаллу фасли масъалаҳои зерин муқаррар гардидааст:

а) ҷонишинҳои шахсӣ чудо навишта мешаванд. Масалан, ман омадам, онҳо (вайҳо, онон) омаданд;

б) ҷонишини шахси дуюми ҷамъ **шумо** дар ифодаи мақоми ҳурмату эҳтиром бо ҳарфи қалон навишта мешавад. Масалан, Ман ба Шумо, падари азиз, ду мактуб фиристода будам;

в) ҷонишинҳои мураккаб пайваст навишта мешаванд. Масалан, онқадар, ҳаминқадар, ҳамонқадар, ҷиҳел, ҷигуна, ҷитарз, ҷитавр, якчанд, ҳаркас, ҳарки, ҳарчи, ҳечқас, ҳечқадом, ҳечвақт, ҳечқучо ва ғайраҳо. Қобили зикр аст, ки дар шаклгирий ва такмили имлои забони тоҷикӣ қоидаи фавқ ба тағиирот мувоҷеҳ гардидааст (2, с.25-26;1, с.25;3, с.35-36);

г) бандакҷонишинҳо бо калимаҳо якҷоя навишта мешаванд: а) бандакҷонишинҳои соҳибӣ: **-ам**, **-ат**, **-аш**, **-амон**, **-атон**, **-ашон**. Масалан, рафиқам, рафиқат, рафиқаш, рафиқамон, рафиқатон, рафиқашон; б) агар калима бо садонокҳо ё й тамом шуда бошад, бандакҷонишинҳои соҳибӣ шакли **-ям**, **-ят**, **-яш**, **-ямон**, **-ятон**, **-яшон**-ро мегиранд. Масалан, бобо-бобоям, чой-чоям, ҷо-ҷояш ва ғайраҳо. Қобили зикр аст, ки дар «ОЗТ» (1940) бандакҷонишинҳои соҳибӣ ба ду гурӯҳ тасниф гардида, сипас, имлои

онҳо муайян карда шудааст: а) бандакчонишинҳои навъи I (танҳо дар охири феълҳо меоянд); б) бандакчонишинҳои навъи II (дар охири ҳамаи калимаҳо меоянд): -ам, -ӣ, -аст, -ем, -ед, -анд. Масалан, ҳондаам, ҳондай, ҳондааст, ҳондаем, ҳондаед, ҳондаанд. Ин ҷо мураттибон се истилоҳро бо ҳам оmezish додаанд, ки ғалати маҳз аст: бандакчонишинҳо, бандакҳои феълӣ ва ҳабарӣ.

Инчунин дар ҳамин ҷо тазаккур рафтааст, ки **аст** бо феъл якҷоя ва аз калимаҳои дигар чудо навишта мешавад. Масалан, рафтааст. Ин талаба аст (4, с.23).

Дар банди феъл (VII) муҳимтарин қоидаҳои имлои он зикр гардидааст. Аз ҷумла: а) «феъл бо пешоянди префиксшудагӣ сохта шуда бошад, пешоянӣ ҳамроҳ навишта мешавад. Масалан, даргирифт, баркашид, дармонд ва монанди ин; б) феълҳои мураккаб аз якдигар чудо навишта мешаванд: во шудан, гап задан, гуфтугӯ кардан, дӯст доштан, омада монд, ҳоҳад шуд, ҳикоя карда дод, дасту по задан ва монанди ин»(4, с.24). Ин ҷо тавзех бамаврид аст, ки гурӯҳи калимаҳо аз ҷониби мураттибони «ОЗТ» (1940) саҳван феълҳои мураккаб номида шудаанд. Дар асл бошад, ҳамаи онҳо феълҳои таркибӣ буда, дар соҳтори феълҳо категорияи хосаро ташкил медиҳанд.

Банди 29 (§29)-ум ба имлои сифати феълӣ таҳсис гардида, дар он ҷанд нуктаи муҳими ин мавзӯй зикр ёфтааст: 1) сифатҳои феълӣ бо суффикси-а, -агӣ ба итном мерасанд. Масалан, меваҳои пухта (пухтагӣ), меваҳои пухтаистодагӣ, меваҳои мепухтагӣ; 2) «сифати феълии мураккаб, агар танҳо аз ду калима сохта шуда бошад, якҷоя (китоби ҳондашуда, ҳаёти азсағузаронида ва м.ин), агар аз ду зиёд калимаҳо сохта шуда бошанд, қисми аз феъл иборатбудагии он якҷоя ва қисмҳои дигари он чудо навишта мешаванд (галабаи бадаст даровардашудагӣ, корҳои иҷро кардамешудагӣ, музди ба ивази меҳнат мегирифтагӣ ва монанди ин)» (4, с.24).

Имлои феъли ҳол дар банди 30 (§30)-ум баррасӣ гардида, ҳукми муқарраротро ба ҳуд касб намудааст. Тибқи он: 1. «Феъли ҳол аз калимаҳои дигар чудо навишта мешавад. Масалан: Рӯяшро ба тарафи боғ гардонида менишаст; 2.а) «феъли ҳоли мураккаб аз ду калима сохта шуда бошад, якҷоя навишта мешавад. Масалан: Писарчаро ба тарафи Соро нигоҳкунанда бароҳ андоҳт; б) феъли ҳоли мураккаб аз ду зиёд калимаҳо сохта шуда бошад, чудо навишта мешавад. Масалан: Рӯяшро ба тарафи боғ нимгардон карда, менишаст; в) феъли ҳоли мураккаб аз такори як феъл сохта шуда бошад, аз якдигар бо нимтире чудо карда навишта мешавад. Масалан: давида-давида, давон-давон ва монанди ин» (4, с.25).

Дар бахши зарф (фасли VIII) оид ба имлои ин категорияи ҳиссаҳои нутқ қоидаҳои зарурӣ пешниҳод шудааст, ки муҳимтарини онҳо иборат аз: 1) «зарфҳое, ки аз такрор шудани калима ба вучуд меоянд, доимо бо дефис навишта мешаванд. Масалан: рафта-рафта дуруст мешавад, оҳиста-оҳиста, тез-тез, кам-кам, ду-ду, се-се аз пеши дар мегузаранд ва м.ин»; 2) «зарфҳое, ки ба воситаи пешоянӣ-префикс ва суффикс ё ҳуд ба воситаи яке аз онҳо сохта шудаанд, ҳамеша якҷоя навишта мешаванд. Масалан, банаҷдӣ, бақулӣ, баҳубӣ, бақарибӣ, батезӣ, босаводона, бошуурона, бетарафона, торафт, дутогӣ ва м.ин»; 3) «зарфҳои мураккаб доимо якҷоя навишта мешаванд. Масалан, пасфардо, динашаб, ҳартарафа, дигархел, ҳархел, инҷо, онҷо, ҳечҷо, дучандон, дукаратӣ ва монанди ин» (4, с.25).

Фасли IX ва X ба имлои пешоянду пайвандакҳо бахшида шуда, муҳимтарин ҳусусиятҳои имлоии онҳо муайян гардидааст. Мувофиқи ин муқаррарот вижагиҳои зерин бояд муроот карда шаванд: 1) пешоянҳо аз калимаҳои дигар чудо навишта мешаванд. Масалан: ба кор, аз кор, то Варзоб, бе айнак ва ғайраҳо; 2) пасоянди -ро, -а, -я ба калима якҷоя навишта мешаванд (4,26). Дар робита ба матлаби охир ҳаминро

ба таври интиқод матраҳ бояд соҳт, ки фасли IX «Пешояндҳо» номгузорӣ шудааст, vale дар охири ин фасл имлои пасоянди -ро (-а, -я) манзур гардидааст. Месазид, ки номи фасл «Пешоянду пасоянди» унвон мегирифт. Сониян, камбудии чиддии ин баҳш, ки ба имлои пасоянди -ро (-а, -я) ихтисос дода шудааст, ба таҳрири илмӣ ниёз дорад. Зеро -а,-я шаклҳои лаҳҷавӣ ва маҳдуд буда, наметавонанд ҳадафи таъйин кардани имло қарор гиранд.

Дар фасли X «Пайвандакҳо» имлои онҳо ба таври зер муайян карда шудааст: а) пайвандакҳо чудо навишта мешаванд. Масалан: ва, ҳам, ҳамчун, балки, агар, ки, ё, аммо, vale, лекин, гӯё ва ғайраҳо; б) пайвандакҳои тобеъқунандай мураккаб якҷоя навишта мешаванд. Масалан: тоҳоло, зероки, ёки, чунки, ҷароки, ёинки, вақтоти, токи, ваё ва ғайраҳо; в) пайвандакҳои мураккабе, ки ба воситаи изофат (и) ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд, чудо навишта мешаванд. Масалан: барои онки, бовуҷуди онки ва ғайраҳо; г) пайвандакҳои -у, -ю бо калима якҷоя навишта мешаванд (4, с.27).

Барои «Ҳиссачаҳо» ва «Нидо» дар «ОЗТ» (1940) фаслҳои XI ва XII чудо гардида, дар онҳо имлои ин ҳиссахои ёридиҳандай нутқ муайян карда шудааст:

1) ҳиссачаҳои **-мӣ, -ку, -каниӣ, -чиӣ, -а, -я, -дия** ба воситаи дефис навишта мешаванд. Масалан, дирӯз наомадед-а. Ту ба мактаб меравӣ-мӣ? Гап занед-каниӣ!;

2) ҳиссачаҳои **магар, не, ха, бале, оре, охир, ҳатто, танҳо, фақат, наҳот, наҳотки** аз калимаҳо алоҳида навишта мешаванд. Масалан, наҳотки ту инқадар дер биёй. Ҳатто ӯ ҳам наомадааст;

3) ҳиссачаи **на** бо ҳиссачаҳои **фақат, танҳо** якҷоя навишта мешавад. Масалан, мо натанҳо хонданро, балки кор карданро ҳам дӯст медорем;

4) ҳиссачаи **на** агар вазифаи пайвандакро иҷро кунад, аз калимаҳо чудо навишта мешавад. Масалан: на меояд, на ҳат мефиристонад. На ман меравам, на ту (4, с.27-28).

Дар робита ба ҳиссачаҳо ҳаминро таъкид бояд кард, ки ҳиссачаи -мӣ худ хоси лаҳҷа буда, мансуби шевай шимолӣ мебошад ва аввали солҳои 40-уми асри XX мавқеи ҷашмрас дар забони адабӣ надошт. Аз ин рӯ, онро ба имлои забони адабӣ ворид намудан барвакт ба назар мерасад;

5) нидоҳо аз калимаҳо чудо навишта мешаванд: **эҳ, уф, оҳ, вой, ура, эй, кошки, вижиррас, ғужжас, гулдурос** ва ғайраҳо. Корӣ-Ишкамба: - Вой, хонем сӯҳт! – гуфта, фарӯд мекашад (Айнӣ) ё

Ура! Эй, бозувони панҷаи меҳнат,

Ура! Эй, навҷавон, ки фурсати кор аст (Пайрав).

6) нидоҳои мураккаб ба воситаи дефис навишта мешаванд: **қаҳ-қаҳ** ва ғайра (4, с.28).

Қобили зикр аст, ки истилоҳи «нидоҳои мураккаб» дар мавқеи худ истифода нашудааст. Ба назар мерасад, ки ин ҷо бояд сухан дар бораи нидоҳои тақрор равад.

Ҳамин тавр, агар аз баррасӣ ва таҳлили фавқ ҳулюса намоем, ба чунин натиҷа ҳоҳем расид:

а) «ОЗТ»(1940) қӯшиши аввалин дар таҳия ва мураттаб намудани муқаррароти имлоӣ дар заминаи алифбои кириллиасоси тоҷикӣ маҳсуб мейбад, ки беш аз ҳафтод сол мавриди истифода қарор дорад;

б) аксари муқаррароти «ОЗТ»(1940) то имрӯз бидуни тағиирот дар имлои забони тоҷикӣ барҷоӣ буда, ин гувоҳи он аст, ки дар таҳияи аввалин қоидаҳои имлоӣ бо ҳатти имрӯза дуруст пешай мураттибон будааст;

в) дар «ОЗТ» (1940) баъзе истилоҳоти забоншиносӣ ба таври сахех ва дақиқ ҳазм нашудааст, зеро мисолҳо ба ин зуҳуроти забонӣ тавъям нестанд.

Яке аз давраҳои муҳимми ташаккули имлои забони тоҷикӣ дар заминаи алифбои кириллиасос таҳия намудани имлои забони тоҷикӣ мебошад ва он то имрӯз идома дорад. Дар таҳияи аввалин қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ (1940) ба имлои забони русӣ такя гардида, то ҳадди имкон ҳамгунии қоидаҳои имлои ин забонҳо муроот карда шудааст ва дар баъзе мавридҳо имконияту манофеи забони тоҷикӣ сарфи назар шудааст. Масалан, алифбо ва миқдори ҳарфҳо, номи ҳарфҳо, тарзи навишти калимаҳои русию байналмилалӣ ва амсолашон аз ҳамин гуна қоидаҳои баҳснок ба ҳисоб мераванд. Барилова, имлои бисёр масоили баҳсноки кунунӣ аз ҳамин давра оғози хешро мегирад: ҳоҳ ғалат бошанд ва ҳоҳ сахех.

Пайнавишт:

1. Имлои забони тоҷикӣ. – Душанбе: Ирфон, 1999. – 36с.
2. Қоидаҳои асосии имлои забони адабии тоҷик.- Душанбе: Ирфон, 1972.- 32с.
3. Қоидаҳои имлои забони тоҷикӣ.- Душанбе: Шарқи озод, 2011.- 48 с.
4. Орфографияи забони тоҷикӣ. Муҳимтарин қоидаҳо. – Сталинобод-Ленинград: НаирдавТоч, 1940. – 28с.

Reference Literature:

1. *Orthography of the Tajik Language.* - Dushanbe: Cognition, 1999. – 36 pp.
2. *Principal Rules of Tajik Literary Language Spelling.* - Dushanbe: Cognition, 1972. – 32 pp.
3. *Rules of Tajik Language Orthography.* - Dushanbe: Freedom of the Orient, 2011. – 48 pp.
4. *Orthography of the Tajik Language. The Most Important Rules.* – Stalinabad – Leningrad: Published in Tajikistan, 1940. – 28 pp.